

БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНИӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДИӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 09, (309),
9 майи соли 2018

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru • www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

ҒАМИ ШОИР МИЛЛАТУ ВАТАН БУД



сах.3



ТАШАКУЛИ ФАРХАНГИ ТЕХНИКИ
МАРДУМ ЧИҲАТИ ИСТИФОДАИ
ДУРУСТ АЗ ТЕХНОЛОГИЯИ
МУОСИР

2



ХЕШТАНРО ХАЙР ХОҲӢ,
ХАЙРХОҲИ ХАЛҚ БОШ!

4



ЧАҲОНИШАВӢ ВА МУШКИЛО-
ТИ АМНИЯТИ ИТТИЛОӢТӢ

5



ДАРСИ ВАТАНДОРӢ
БА ЧАВОНОН

6



РОБИТАҲОИ БАЙНАЛМИЛЛАЛИИ
ҲҲДТ ТАҚВИЯТ МЕӢБАНД

8

ДАР РОСТОИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

МИЗИ МУДАВВАР БО МАҚСАДИ БАРТАРАФ СОХТНИ ОМИЛҲОИ НОМАТЛУЪ ДАР ЧОМЕА



Дар толори Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт мизи мудаввар дар мавзӯи Дахсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» баргузор гардид.

Дар мизи мудаввар сардори шӯъбаи Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

дар вилояти Хатлон, подполковник Абдусатторзода Муҳаммадӣ, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт Ватанзода Сайчафар, корманди масъули Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, капитани адлия Ниғора Муқимӣ ва муовини Прокурори ҳарбии гар-

низони Бохтар, подполковники адлия Тоҳирзода Шаҳбоз иштирок намуда, дар мавзӯҳои татбиқи Стратегияи муқовимат бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020, шароитҳои таърихӣ сиёсӣ ва иҷтимоии пайдоиши терроризм, пешгирии ҷавонон аз гариши ба ҳизбу ҳаракатҳои ирғичӣ, терроризм, норасоии об ва сабабҳои маҳдудшавии дастрасии инсон ба он суҳанронӣ намуданд.

Дар охир иштирокдорон аз Литсейи касбӣ-саноатӣ-кимиявӣ шаҳр, корхонаи адра-су атласбофӣ, сисила нерӯгоҳи оби барқии шаҳр, ҳамзамон, аз рафти корҳои дастӣ ва хунароҳи мардумӣ дида намуданд.

и. ЛЕВАКАНТ

ХЕШТАНРО ХАЙР ХОҲӢ, ХАЙРХОҲӢ ХАЛҚ БОШ!

Мувофиқи чадвали баргузори мулоқоту вохӯриҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Чалолиддини Балхӣ оид ба ташкили чорабиниҳои ҳизбӣ ва корҳои созандагӣ бахри шукуфоии Ватан бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳи мардумӣ дар гузаргоҳи марказии ноҳия бо иштироки ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, аъзои намояндагии ТҶҚ «Созандагони Ватан» ҳаҷари умумӣ ва Ақсияи ҳизбӣ таҳти унвони «Ҳамватанони маъюбу бепарастор ва ятимон ҳам зери тавачҷуҳ ва дастгирии ҲХДТ қарор доранд!» баргузор гардид.

Дар чорабиниҳои сиёсӣ фарҳангии ҳизбӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи



Чалолиддини Балхӣ Маҳмадсаид Абдулҳаев ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуда, дар корҳои ободониву созандагӣ саҳм гузоштанд.

Инчунин, дар ин раванд масъулин дар баргузори Ақсияи мазкур иш-

тирок намуда, ба аёдати барҷомондагон, беморону маъюбоне, ки солҳои зиёд бо амри тақдир бистарианд, рафтанд ва аз шароити зисту зиндагонии онҳо аз наздик шинос шуда, ба онҳо ҳамчун кӯмак маводҳои ғизоӣ дастрас намуданд.

и. Ч. БАЛХӢ

ХИЛЪАТИ САФЕДРО БО РИШВА ДОҒДОР НАСОЗЕМ!



Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Маркази саломатӣ» бо иштироки кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ вохӯрӣ баргузор гардид.

Зимни суҳбат дар вохӯрӣ муовини раи-

си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Шаҳноза Раҷабова атрофи самтҳои афзалиятҳои фаъолияти ҲХДТ ҳамчунин, муқовимат бо коррупсия суҳан ронда, қайд намуд, ки мо вази-

фадорем бо ташаббусҳои ватандӯстонаи худ ба муқобили ҳама гуна амалҳои коррупсионӣ мубориза барем, онҳоро ошкор созем.

Дар навбати худ иштирокчиён низ баромад намуда, гуфтанд, ки барои рушди босуботи соҳаи тандурустӣ ва мубориза бар зидди амалҳои коррупсионӣ кӯшишу талошҳои хешро равона сохта, ҳеҷ гоҳ хилъати сафеди худро бо ришва доғдор насозем.

Чунин вохӯриҳо мувофиқи нақша дар ҳама ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ баргузор гардида истодаанд.

и. ВОСЕЪ

Дар маҳаллаи 4-и ҷамоати шаҳраки ноҳияи Данғара маҷлиси ҳизбӣ доир гардид. Дар он раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара Каримов Пирмаҳмад иштирок намуда, дар назди иштирокдорон оид ба суҳанронии Президенти



МАСЪУЛИЯТИ КОРҲОИ ҲИЗБИРО БАЛАНД МЕБАРДОРЕМ

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва фаъолияти солони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ суҳанронӣ намуд.

Зимни суҳанронӣ мавсуф афзуд, ки ҲХДТ фаъолиятро дар асоси ҳадафҳои барномавии худ ба роҳ мон-

да, дар назди аъзои худ вазифа гузоштааст, ки дар рушди иқтисодиёт, бехбудии ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар ҳиссаи сазовор гузоранд.

Дар маҷлис иштирокчиён ба масъулин саволҳои пешниҳод карда, ҷавобҳои қаноатбахш гирифтанд. Чунин чорабиниҳо дар ҳудуди деҳоти ноҳия пайваста роҳандозӣ шуда истодаанд.

и. ДАНҒАРА

ҚОНУНИ ТАНЗИМ БАРОИ МО САРРИШТАКОРИРО ОМУЗОНД



Дар доираи чадвали баргузори суҳбату вохӯриҳо оид ба баррасии самтҳои афзалиятҳои фаъолияти ҲХДТ дар тамоми деҳаву маҳаллаҳо ва ташкилоту муассисаҳо суҳбату вохӯриҳо баргузор гардида истодааст.

Намояндагони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия ба деҳаи Ҳаёти Нави ҷамоати шаҳраки Ҳаёти Нав ташриф оварда, бо як гурӯҳ сокинони деҳа суҳбату кушоду ошқоро баргузор намуданд.

Дар вохӯрӣ аз ҷониби

муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон Абдуллоева Саёҳат атрофи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи танзими анбана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», тарғиби арзишҳои миллий ва фарҳангии мардумӣ, аз байн бурдани фарҳанги ғайр, самаранок истифода бурдани Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳи мардумӣ ибрази андеша намуд.

и. ЁВОН

ТАРҒИБИ СИЁСАТИ СОЗАНДАИ ҲХДТ ДАР ДЕҲОТ

Дар асоси чадвали баргузори мулоқоту вохӯриҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ дар деҳаи Турдишайхӣ ҷамоати деҳоти Озодагон бо иштироки сокинон ва фаълони деҳа вохӯрӣ гузаронида шуд.

Чамъомадро мутахассиси шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ Холов Диловар кушода, мақсаду ҳадафи вохӯриро шарҳ дод.

Мудир шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва

матбуоти Кумитаи иҷроия Музаффар Шомаҳмадзода зимни суҳанронӣ доир ба самтҳои афзалиятҳои фаъолияти ҲХДТ баромад намуд.

Сипас, дар ин деҳа ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ бо номи «Турдишайх» таъсис дода шуд ва Аминов Сафо раиси ташкилоти ибтидоӣ интихоб гардид.

Дар охир сокинони деҳот Нидоев Тӯйҷӣ ва Наврӯзов Мирзо бо шукргузори аз даврони



сохибистиклолии диёр ва ваҳдату ягонагии кишвар суҳанронӣ намуда, хурсандии хешро аз таъсиси ташкилоти ибтидоии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар деҳаашон баён карданд.

и. ПАНҶ

ҶАВОНОН ДАР РУҲИЯИ ВАТАНДӢСТӢ, ИФТИХОРИ МИЛӢ ВА ИЛМОМӢЗӢ ТАРБИЯ МЕӢБАНД

Масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фарҳор бо хонандагони муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №33-и деҳаи Сурхоби ҷамоати Ғалаба вохӯрӣ доир намуданд.

Сараввал дар ин вохӯрӣ муовини раис-мудир шӯъбаи ташкили Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фарҳор дар назди хонандагон баромад намуда, атрофи ҳатарҳои терроризму экстремизм, роҳҳои пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ташкилоту ҳаракатҳои террористӣ,



истифодаи дурусти шабақаҳои иҷтимоӣ ва оид ба баланд бардоштани ифтихори миллии ҷавонон суҳанронӣ намуд.

Ҳамчунин, мудир шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Раҳмонов Далер ба суҳан баромада, оид ба

баланд бардоштани савияи дониши онҳо дар муассисаҳои таълимӣ, дӯстдоштани Ватан, омӯзиши касбу хунароҳи мардумӣ, риояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд" ва дигар масъалаҳои рӯзмарра харф зада, ҷавонро барои расидан ба ҳадафҳои олиии сиёсати Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раҳнамоӣ кард.

и. ФАРҲОР

